

## ТАҚРИЗИ

мушовири илмӣ ба таҳқиқи диссертационии Ҳакимзода Маъруф Маҳмудӣ дар мавзуи “Механизми ташкилий-иқтисодии рушди устуви комплекси озуқаворӣ дар минтақа: назария, методология, амалия (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ пешниҳод шудааст

Мубрамии мавзуи таҳқиқи диссертационӣ. Вазъияти соҳаҳои комплекси озуқаворӣ, самаранокӣ ва устувории онҳо, амнияти озуқавориро дар иқтисодиёти мамалакат муайян менамоянд. Бинобар ҳамин, диққати маҳсус додан ба рушди устувори комплекси агроозуқаворӣ шарти асосӣ барои кишварҳо маҳсуб меёбад, ки дар ин самт иқтидори истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ низ маҳдудиятҳо дорад.

Дар оғози ислоҳоти бозорӣ бо рушди муносибатҳои нави бозорӣ, раванд ва оқибатҳои ҷанги шаҳрвандӣ чун дар дигар соҳаҳои хочагии ҳалқ, дар соҳаи кишоварзӣ ва комплекси озуқаворӣ низ муаммоҳои зиёд пайдо гардид.

Алалхусус, қафомонӣ дар техника ва технология, коҳишёбии сармоягузорӣ, баланд шудани ҳароҷот барои истеҳсоли маҳсулот ва дар ниҳоят пастшавии рақобатпазирии соҳаи комплекси озуқаворӣ, на танҳо дар бозори дохилӣ, инчунин дар бозори беруна низ ба миён омад. Мавҷуд набудани концепсияи аниқи инкишофи комплекси озуқаворӣ барои пастшавии минбаъдаи истеҳсоли молу маҳсулот, вайроншавии ҳамгирии алоқаҳои хочагидорӣ дар сатҳи маҳалҳо, бадшавии кооператсияи байнисоҳавӣ, ҳавасманд нагардидани сармоягузорони имконпазир хатари ҷиддӣ дошт.

Дар марҳилаи омода намудани диссертация Ҳакимзода Маъруф Маҳмудӣ ҳамчун унвонҷӯи кафедраи назарияи иқтисодӣ фаъолияти кориашро оғоз намуда, аз соли 2000 ба сифати мутахассиси Раёсати омори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва дар вазифаҳои гуногуни хизмати давлатӣ ва соҳаи маориф, аз ҷумла асистенти кафедраи менечмент ва маркетинг, декани факултети молия ва баҳисобигирии бухгалтерии Муассисаи давлатии таълимии “Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Ҳучанд” бомуваффақият фаъолият бурда истодааст.

Ҳакимзода Маъруф Маҳмудӣ соли 2000 Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистонро бо ихтисоси иқтисодҷӣ аз рӯйи

таксусуси баҳисобигирии бухгалтерӣ (аз соли 2000, диплом ТСИ 003358), соли 2016 Доңишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Б.Фафуровро бо ихтисоси омӯзгори таърих (аз соли 2016, ДМБ № 0062283) ва соли 2024 Доңишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо ихтисоси ҳуқуқшинос хатм намуд (29 июни соли 2024, диплом ТСИ 001905).

Соли 2020 дар мавзуи “Такмили механизми рушди устувори ҳудудҳои кишоварзи минтақаҳои сераҳолӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)” рисолаи номзадиро аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракуни хоҷагии ҳалқ (иқтисодиёти минтақавӣ) дифӯ намуда, соҳиби дараҷаи илмии “Номзади илмҳои иқтисодӣ” гардид (26 ноябрь соли 2020, дипломи номзадӣ ДНИ №0618, Фармоиши № 252/д.и. аз 27.11.2020). Соли 2024 бо қарори Раёсати Комиссияи олии атестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 февраляи соли 2024 таҳти № 1 унвони илмии “Дотсент” аз рӯйи ихтисоси “Иқтисодиёт” дода шудааст. (ДДТ № 0644).

Диссертасия аз сарсухан, панҷ боб, ҳулоса ва пешниҳодҳо, рӯйхати адабиёти истифодашуда аз 345 асад иборат аст. Диссертасия дар 376 саҳифаи компьютерӣ ифода ёфта, дар он 46 ҷадвал, 27 расм, 4 диаграмма, 2 схема ва 14 замима оварда шудааст.

Кори диссертационии мазкур ҳамчун таъминкунандай базаи илмӣ-методологӣ дар илми иқтисодиёт ба шумор меравад.

Дар муқаддима моҳияти мавзуи тадқиқотӣ асоснок карда шудааст, ҳадаф ва вазифаҳо гузашта шуда, дараҷаи тадқиқоти мавзӯъ, навигариҳои илмӣ, мазмуни асосии барои ҳимоя пешкашшуда, аҳамияти амалии натиҷаҳои гирифташуда, маълумотҳо оид ба тасдиқ ва нашри натиҷаҳои таҳқиқот оварда шудаанд.

Дар боби якум – “Асосҳои назариявӣ-методии таҳқиқот оид ба комплекси озуқавории минтақа дар шароити муосир” муқарраротҳои концептуалии тараққиёти комплекси озуқаворӣ дар илми иқтисодии муосир ва заминаҳои назариявии ташаккулёбӣ ва рушди комплекси озуқавории минтақа омӯхта баромада шуда, омилҳои таъсиррасонанд ба тараққиёти устувори комплекси озуқаворӣ дар минтақа таҳқики худро ёфтаанд.

Дар боби дуюм – “Методологияи таҳлили рушди устувори комплекси озуқаворӣ ва соҳаҳои он” принсипҳои ташаккули рушди устувори комплекси озуқавории минтақа асоснок карда шуда, методикаи баҳодиҳии самаранокии истеҳсолот дар комплекси озуқавории минтақа коркард карда мешавад. Ҳамчунин, дар ин боби рисола таҷрибаи

хориции чойгиронии минтақавии комплекси озуқаворӣ омӯхта баромада шуда, имкониятҳо ва афзалиятҳо, татбиқи онҳо дар шароити иқтисодиёти вилояти Суғд муайян карда шудаанд.

Дар боби сеом – “Вазъияти муосир ва рушди устувори комплекси озуқавории вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон” рушди устувори комплекси озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он таҳлил карда шуда, фаъолияти инноватсионӣ, асоси рушди устувори комплекси озуқаворӣ дар минтақа асоснок карда мешавад.

Вилояти Суғд яке аз минтақаҳои калони Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, бо хоҷагии кишоварзии пешрафта ва саноати коркард маълуму машҳур гаштааст. Масоҳати вилоят  $25,2$  ҳазор  $\text{км}^2$  ташкил карда, дар он  $8$  шаҳру  $10$  ноҳия,  $23$  шаҳраку  $93$  ҷамоати деҳот мавҷуд аст. Аҳолии вилоят аз аввали соли  $2024$ ,  $2870$  ҳазор нафарро ташкил медиҳад, ки  $76$  фисади он дар деҳот зиндагӣ мекунанд.

Дар боби чорум – “Механизмҳои ташаккулёбии рушди устувори комплекси озуқаворӣ” асосҳои концептуалии таҳлили рушди устувори комплекси озуқаворӣ ва соҳаҳои он диде баромада шуда, механизми рушди устувори комплекси озуқаворӣ ва соҳаҳои он дар минтақа коркард карда мешавад.

Консепсияи рушд ва ҷойгиркуни хоҷагии кишоварзӣ пешгӯикуни дарозмуддат буда, хислати объективӣ ва хусусияти фаъолияти объекти таҳқиқотро ифода менамояд, ки зери таъсири шароитҳои табиӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба миён меояд. Фарқияти принсиалии чунин пешгӯикуни аз миёнамуҳлат дар коҳиш додани дараҷаи инерсионии рушди объекти пешгӯишаванда иборат мебошад, ки бо афзоиши давраи пешбинишаванда ва шароити қунуни таъсири омилҳо алоқаманд буда, бузургии онҳо дар давраи пешбинишаванда афзоиш мейёбад. Байни онҳо нақши ҳалкунанда дар пешрафти илму техника, баланд намудани таҳассуснокии кадрҳо, инкишофи иҷтимоии ҷамъият, такомули механизми иқтисодӣ маҳсуб дониста мешавад.

Дар боби панҷум – “Самтҳои афзалиятноки идорақуни ташаккулёбӣ ва рушди устувори комплекси озуқавории вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон” ташаккулёбии механизми идорақуни оптималии иқтидори захиравии комплекси озуқаворӣ ва соҳаҳои он таҳқиқ карда шуда, модели танзими давлатии рушди устувори он коркард карда мешавад. Ҳамчунин, дар ин қисмати диссертатсия афзалиятҳои рақобатӣ ва баланд намудани рақобатпазирии комплекси озуқавории вилояти Суғд муайян карда шудаанд.

Низоми идоракуни иқтидори захиравии КАС низоми мураккаби бисёрфункционалий буда, чораҳоро муайян менамояд, ки ба воситаи онҳо таъсиррасонӣ ба пои захиравии бахши аграрии иқтисодиёт ба миён меояд. Чунин таъсиррасонӣ дар мутобиқсозӣ, тағийирдиҳӣ, инчунин оптимизатсияи захираҳо, бо мақсади таъмини рушди устувор ва самараноки соҳаи аграрӣ ифода мейбад.

Пешниҳод ва тавсияҳо, ки дар он манзур гардидаанд, аз ҷониби диссертант дар асоси таҳлили илмии вазъи мавҷуда, ҳам дар кишварҳои алоҳидаи ҷаҳон, ҳам Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар сатҳи минтақаҳои алоҳидаи он коркард гардидаанд.

Дар хулоса натиҷаҳои асосии таҳқиқот оварда шудаанд, ки бе ягон муҳобот ҳиссаи унвонҷӯ дар рушди назарияи ташаккул ва инкишофи механизми ташкилий-иқтисодии рушди устувори комплекси озукаворӣ дар минтақаҳо гузошта шуда, тавсияҳои амалие, ки дар диссертатсияи Ҳакимзода Маъруф Маҳмудӣ ҷой доранд, барои муайян намудани самаранокии иқтисодиву иҷтимоии амалишавии маҷмуи таъмини озукаворӣ ва баҳодиҳии онҳо дар иқтисодиёти минтақа мусоидат мекунанд.

Хулоса, диссертатсияи Ҳакимзода Маъруф Маҳмудӣ дар мавзуи “Механизми ташкилий-иқтисодии рушди устувори комплекси озукаворӣ дар минтақа: назария, методология, амалия (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)” ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267) ва Дастурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсия ва автореферати диссертатсия (қарори Раёсати Комиссия олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марта соли 2021, №3) ҷавобгӯ буда, ҷиҳати сазовор гардидан ба дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ барои ҳимоя пешниҳод карда мешавад.

**Мушовири илмӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ,  
профессори кафедраи назарияи иқтисодӣ  
МДТ “Донишкадаи иқтисод ва савдои  
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон  
дар шаҳри Ҳуҷанд”,**

«04» 11 2024



Азимов А.Ч.

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, ш. Ҳуҷанд,  
кӯчаи Исмоили Сомонӣ, 169. МДТ “Донишкадаи иқтисод ва савдои


Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хӯҷанд”, тел: (+992)-92-779-18-54, почтаи электронӣ: [mavlon\\_1954@mail.ru](mailto:mavlon_1954@mail.ru)

Имзои Азимов А.Ч.-ро тасдиқ мекунам:

## Мудири шуъбаи кадрҳо ва корҳои маҳсуси

## МДТ “Донишкадаи иқтисод ва савдои

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хӯҷанд”  Маҳмудов Шуъбӣ



Суроға: 735700, Чумхурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, ш. Хӯҷанд,  
кӯчаи Исмоили Сомонӣ, 169 тел: +992 (3422) 6-03-21, почтаи электронӣ:  
[iet-tgyk@mail.ru](mailto:iet-tgyk@mail.ru) сайт: <http://www.iet.tj>

« 04 » 11 2024.